



«Тасдик менамоям»
Вазир моливи Ҷумҳурии Тоҷикистон
А. Курбониён
«15» феврал с.2017

ДАСТУРАМАЛ

оид ба таҳияи нишонидиҳандаҳои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

барои солҳои 2018-2020

(Марҳилаи 1)

Мундариҷа

1. Муқаррароти умумӣ.....	3
2. Нақшаи тақвими таҳияи нишондиҳандаҳои Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020.....	6
3. Сохтори лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати бюҷету андоз дар солҳои 2018 - 2020”	8
4.Ташкили чараёни таҳияи марҳилаи банақшагирии стратегияи бюҷет аз рӯи соҳаҳо	9
5. Ҳисоби бюҷети заминавӣ аз рӯи соҳаҳо	10
6. Дархостҳо барои маблағгузориҳои самтҳои нав	11
7. Ҳисобҳо ва тақсимоти ҳадди ниҳоии хароҷот аз рӯи соҳаҳо.....	12
8. Муҳокимаи бюҷетӣ	13
Замимаи 1	14
Тамоюли рушди макроиқтисодӣ ва доираи (рамка) макрофискалӣ	
Замимаи 2	19
Шакли хуччати “Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати бюҷету андоз”	
Замимаи 3.....	20
Ҳисоби хароҷоти заминавӣ аз рӯи соҳаҳо	
Замимаи 4.....	26
Дархостҳо барои маблағгузориҳои самтҳои нав	
Замимаи 5.....	35
Ҳадди ниҳоии хароҷот	
Замимаи 6	36
Таҳияи барномаҳои бюҷетӣ (барои вазорату бахшҳои озмоишӣ)	

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамали мазкур оид ба таҳияи нишондиҳандаҳои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 - 2020 (минбаъд Дастурамал) мутобиқи моддаи 37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 25 январи 2017 № 2 ф таҳия карда шудааст.

2. Мувофиқи моддаи 38 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” чараҳои таҳияи лоиҳаи Бучети давлатӣ дар ду марҳила амалӣ карда мешавад.

Марҳилаи якум: Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар вазорату идораҳои соҳавӣ лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати бучету андозро барои давраи банақшагирии бучет (дар асоси принципҳо ва шакли барномаи миёнамӯҳлати хароҷоти давлатӣ) таҳия намуда, барои баррасӣ ба Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Марҳилаи дуюм: таҳияи муфассали лоиҳаи Бучети давлатӣ мутобиқ ба самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявӣ қарзӣ ва андозӣ, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шуда, дар асоси онҳо ҳадди ниҳоми хароҷот барои тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ (ТАМБ), ҳамаи сатҳҳо ва гирандагони маблағҳои бучетӣ муқаррар карда мешавад, дар бар мегирад ва таҳияи бучети давлатӣ аз рӯи методи аз боло ба поён амалӣ карда мешавад.

3. Дастурамали мазкур тартиби амалӣ намудани марҳилаи якуми банақшагирии лоиҳаи Бучети давлатӣ, махсусан самтҳои асосии сиёсати бучету андозро барои солҳои 2018 - 2020 муайян намуда, давраи аз 1 феврал то 31 июни соли 2017-ро дар бар мегирад.

4. Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати бучету андоз барои давраи миёнамӯҳлат дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерин таҳия мегардад:

• Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”;

• Кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон;

• Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои хатмӣ ба бучет”

• Паём, амрҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

• Қарор ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

• Барномаҳои рушди миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ;

• Дурнамои миёнамӯҳлати рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;

•Таҳлил ва баҳодиҳии буҷет.

5. Вазорати молия ҳамчун ҷамоҳангсози таҳияи лоиҳаи Самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз барои солҳои 2018-2020 амал намуда, то 1 июни соли 2017 онро барои маъқул донистан ба Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Таҳияи лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз аз ҷониби Вазорати молия дар ҳамкорӣ бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Бонки миллии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои соҳавӣ, ки барои омода намудани дурнамои иҷтимоӣ-иқтисодии рушди кишвар, нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, дурнамои қурби асъор ва дурнамои тағйирёбии тарофаҳо барои хизматрасонии субъектҳои монополияҳои табиӣ уҳдадор мебошанд, амалӣ карда мешавад.

6. Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз бояд маълумотҳои зеринро инъикос намоянд:

- Дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои давраи миёнамӯҳлат;
- параметрҳои асосии буҷет:
- дурнамои даромадҳои Буҷети давлатӣ барои давраи миёнамӯҳлат аз рӯи манбаъҳои воридот;
- дурнамои хароҷоти буҷет барои давраи миёнамӯҳлат дар асоси дурнамои даромадҳои буҷет ва вазифаҳои сиёсати молиявӣ, инчунин ҳаҷми умумии хароҷот барои амалӣ намудани самтҳои нави сиёсати молиявӣ;
- касри Буҷети давлатӣ ва манбаъҳои пӯшонидани он;
- лоиҳаи тақсимои байнисоҳавии хароҷот аз рӯи нишондиҳандаҳои ҳисобии буҷети заминавӣ;
- пешниҳодҳо оиди самтҳои афзалиятноки хароҷот барои амалӣ намудани самтҳои нави сиёсати молиявӣ, ки дар мувофиқа бо пешниҳодҳои Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ) таҳия шудаанд;
- лоиҳаи ҳадди ниҳоии хароҷоти Буҷети давлатӣ аз рӯи соҳаҳо ва барномаҳои буҷетии соҳавӣ тибқи моддаҳои ҷамъбастии гурӯҳбандии вазифавӣ ва иқтисодии буҷет;
- нишондиҳандаҳои сармоягузори давлатӣ.

7. ТАМБ-ҳои соҳавӣ оиди таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаҳои дахлдори буҷетӣ инҳо муайян шудаанд:

Ҷадвали №1. Номгӯи ТАМБ - ҳои соҳавӣ

ТАМБ-ҳои соҳавӣ	Соҳа
Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	02. Мудофия
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии	04. Маориф

Тоҷикистон	
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	05.Тандурустӣ ва 06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон	08. Фарҳанг ва варзиш
Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон	09. Комплекси сӯзишворӣ ва энергетика
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон	10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор
Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон	11. Саноат ва сохтмон
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон	12. Нақлиёт ва коммуникатсия

8. Мувофиқи муқаррароти қисми 3 моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” вазоратҳои дар боло қайдгардида чорабиниҳои зеринро таъмин менамоянд:

- стратегияи миёнамӯҳлати хароҷоти буҷети соҳаи дахлдорро таҳия ва ба Вазорати молия пешниҳод менамоянд;

- дархост дар бораи хароҷоти буҷетӣ барои амалӣ намудани самтҳои нави афзалиятноки сиёсати давлатиро дар соҳаи дахлдор таҳия ва ба Вазорати молия пешниҳод менамоянд;

- тибқи тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали мазкур буҷети заминавии соҳаҳои дахлдори худ таҳия менамоянд;

- хароҷоти сармоягузори соҳаро ба нақша мегиранд.

9. Дар давраи банақшагирии буҷети солҳои 2018–2020 вазоратҳои таҷрибавӣ дар чараёни амаликунии ислоҳот дар соҳаи банақшагирии буҷет вазоратҳои зерин муқаррар шудаанд:

- Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

2. НАҚШАИ ТАҚВИМИИ ТАҲИЯИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛҲОИ 2018-2020.

Чорабиниҳо	Мӯҳлати ниҳой	Мақомоти давлатии масъул
Тасдиқи Дастурамали соҳавӣ дар мувофиқа бо Вазорати молия	24 феввали соли 2017	ТАМБ соҳавӣ ва Вазорати молия
Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ	1 марти соли 2017	Вазорати рушди иқтисод ва савдо
Маълумотҳо оид ба воридотҳои андозӣ ва ғайриандозӣ (манбаъҳои андозбандӣ ва ғайраҳо)	Дар мӯҳлатҳои муқарраргардидаи Фармоиши Ҷукумати ҶТ аз 25 январи соли 2017 №2-ф	Вазорат ва идораҳои дахлдор
Нақшаи сармоягузори миёнамӯҳлат	1 марти соли 2017	Вазорати рушди иқтисод ва савдо
Муайян намудани ҳаҷми даромадҳои буҷети давлатӣ барои давраи миёнамӯҳлат	15 апрели соли 2017	Вазорати молия
Пешниҳоди индекси тағйирёбии арзиш аз рӯи моддаҳои хароҷоти гурӯҳбандии иқтисодӣ ба ТАМБ соҳавӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (МИМҲД)	3 апрели соли 2017	Вазорати молия
Таҳия намудани буҷети заминави, хароҷоти сармоягузорӣ ва пешниҳод намудани он ба ТАМБ соҳавӣ	1 апрели соли 2017	Вазорати молия
Пешниҳоди буҷетҳои заминави хароҷоти ҷорӣ ба вазорати молия	14 апрели соли 2017	Вазоратҳои соҳавии пешбар
Пешниҳоди дархостҳои афзалиятҳои нав ба вазорати молия	14 апрели соли 2017	Вазоратҳои соҳавии пешбар
Пешниҳоди лоиҳаи нақшаи стратегии соҳаҳо ба вазорати молия	28 апрели соли 2017	Вазоратҳои соҳавии пешбар

молия		
Муайян намудани ҳадди ниҳоии хароҷоти пешакӣ аз рӯи соҳаҳо	28 апрели соли 2017	Вазорати молия
Ба вазорати молия пешниҳод намудани тафсирҳо оид ба мавҷудияти баҳсҳои тавассути рӯйхати замимаҳо барои ташаббусҳои нав	5 майи соли 2017	ТАМБ соҳавӣ
Муҳокимаи буҷетӣ оид ба ҳадди ниҳоии хароҷот аз рӯи соҳаҳо	8-12 майи соли 2017	Вазорати молия ва ТАМБ соҳавӣ
Пешниҳод намудани лоиҳаи «Самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз барои солҳои 2018-2020» ба Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати ҚТ	20 майи соли 2017	Вазорати молия
Тасдиқи лоиҳаи “самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз”	20 июни соли 2017	Вазорати молия
Тасдиқи Дастурамал оид ба таҳияи марҳилаи дуҷуми ҷараёни буҷет, ҷойгир намудани он дар сомонии расмӣ вазорат ва расонидани он ба ТАМБ ва дигар иштирокчиёни ҷараёни буҷетӣ	26 июни соли 2017 –1 июли соли 2017	Вазорати молия

10. Дар ҳолати дар муҳлатҳои мукарагардида пешниҳод нагардидани лоиҳаҳо ва дархостҳо аз ҷониби вазоратҳои соҳавӣ Вазорати молия метавонад барои соҳаҳо, ки маълумот пешниҳод накардаанд ҳаҷми хароҷоти соҳаро дар лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз, дар асоси рақамҳои соли ҷорӣ ворид намояд.

3. СОХТОРИ ЛОИҲАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БУЧЕТУ АНДОЗ БАРОИ СОЛҲОИ 2018-2020”

11. Сохтори лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз :

Тамоюли рушди макроиқтисодӣ ва доираи (рамка) макрофискалӣ
(Замимаи 1)

- Рушди иқтисодиёт, динамикаи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД);
- Сатҳи таваррум;
- Дурнамои даромади Буҷети давлатӣ (аз руи сатҳҳои низоми буҷетӣ);
- Дурнамои хароҷоти Буҷети давлатӣ аз руи барномаҳои (зербарномаҳои) буҷетӣ дар давраи миёнамӯҳлат;
- Дигар нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ.

Сиёсати андозу буҷети (фискалӣ) Ҳукумат

- Касри буҷет;
- Тағйиротҳо дар сиёсати андоз;
- Тақсимбандии даромадҳои андозӣ байни сатҳҳои низоми буҷет;
- Қарзи давлатӣ ва хароҷот барои хизматрасонӣ ва пардохти қарзи давлатӣ барои давраи миёнамӯҳлат, аз ҷумла уҳдадорихо аз руи кафолатҳои давлатӣ.

Афзалиятҳои буҷетии Ҳукумат дар давраи миёнамӯҳлат

- Афзалиятҳои буҷетии миёнамӯҳлати давлат;
- Тавсифи ҳолати ҷорӣ дар доираи соҳаҳои буҷетӣ;
- Мақсадҳои стратегӣ ва вазифаҳои ҳукумат;
- Барномаҳои буҷетӣ;
- Ҳадди ниҳии хароҷот аз рӯи соҳаҳо ва ТАМБ (дар доираи барномаҳои буҷетӣ ва сатҳи низоми буҷетӣ).

12. Дурнамои даромади Буҷети давлатӣ

Дурнамои даромади буҷет тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Кодексҳои андоз ва гумрук, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет” ва дигар ҳуҷҷатҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Методикаи даромади буҷет, ки аз ҷониби Вазорати молия тасдиқ шудааст, амалӣ мешавад. Дурнамои даромади буҷет байни сатҳҳои низоми буҷетӣ тавассути тақсимои воридоти андоз байни сатҳҳои низоми буҷетӣ гузаронида мешавад.

13. Хароҷоти соҳаҳо (бахшҳо)

Тақсимои хароҷоти Буҷети давлатӣ ба соҳаҳо дар доираи нишондиҳандаҳои умумии асосии макрофискалӣ ва дурнамои даромади Буҷети давлатӣ бо дарназардошти нишондиҳандаҳои ҳисобии буҷети заминавӣ ва барномаҳои татбиқшавандаи ҳар як соҳа амалӣ карда мешаванд. Дар баробари ин, мавриди банақшагирии хароҷоти буҷетӣ аз руи соҳаҳо ба инобат гирифта мешаванд:

- Афзалиятҳои соҳавӣ, ки дар доираи стратегия ва барномаҳои миллӣ соҳавӣ татбиқшаванда муайян карда шудаанд;
- Самтҳои нави сиёсат дар соҳа;

Чамбӣ нишондиҳандаҳои ҳисобии хароҷоти заминавӣ ва ҳаҷми маблағҳои муайяншуда барои татбиқи самтҳои нави афзалиятнок ҳадди ниҳии хароҷот аз рӯи соҳаро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми умумии ҳадди ниҳии хароҷот аз руи соҳа наметавонад аз дурнамои даромади буҷети давлатӣ зиёд бошад.

Маълумотҳо оиди тақсими соҳавӣ хароҷоти буҷет дар Лоихаи самтҳои асосии сиёсати буҷети андоз бо шарҳи сиёсати буҷетӣ аз руи соҳаҳо пурра карда мешавад.

14. Шакли Лоихаи самтҳои асосии сиёсати буҷети андоз дар Замимаи №2 оварда шудааст.

15. Ҳадди ниҳии хароҷот аз рӯи соҳаҳо, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, аз рӯи ТАМБ-ҳои соҳавӣ дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи тақвими буҷетӣ тақсим карда мешавад. Ҳадди ниҳии хароҷоти ТАМБ ин ҳаҷми захираҳои ниҳӣ мебошад, ки дар доираи он таҳияи ояндаи дархостҳои буҷетӣ амалӣ карда мешаванд.

16. Лоихаи ҳуҷҷати самтҳои асосии сиёсати буҷети андоз аз ҷониби Вазири молия тасдиқ гардида, дар муҳлати муқарраргардида дар сомонаи Вазорати молия ҷойгир карда мешавад.

4. ТАШКИЛИ ҶАРАЁНИ ТАҲИЯИ МАРҲИЛАИ СТРАТЕГИИ БАНАҚШАГИРИИ БУЌЕТ АЗ РҶИ СОҲАҲО

17. ТАМБ-ҳои соҳавӣ бо мақсади амалӣ намудани марҳилаи стратегияи банақшагирии буҷет Гурӯҳҳои кории байниидоравӣ соҳавиро таъсис медиҳанд.

18. Ба ҳайати Гурӯҳҳои корӣ намояндагони мақомоти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки барномаҳои буҷетиро дар доираи маблағгузори соҳаи дахлдор амалӣ менамоянд, шомил карда мешаванд.

19. ТАМБ-ҳои соҳавӣ маводҳои зеринро омода менамоянд:

- дастурамалҳои буҷетии соҳавӣ;
- ҳисоби хароҷоти заминавӣ (вазирати таҷрибавӣ аз рӯи барномаҳо ва зербарномаҳо);
- дархостҳо барои ташаббуси нави буҷетӣ;
- нақшаи стратегияи буҷетии соҳа.

20. Дастурамалҳои бучетии соҳавӣ аз ҷониби Вазоратҳои дахлдор дар мувофиқа бо Вазорати молия дар муҳлатҳои муқарраргардида тасдиқ мегарданд.

21. Дастурамалҳои соҳавии тасдиқгардида дар сомонаҳои расмии вазоратҳои дахлдор ҷойгир карда мешаванд.

22. Иҷрои талаботҳои дастурамалҳои соҳавӣ барои ҳамаи мақомоти давлатӣ ва муассисаю ташкилотҳои бучетии соҳаҳо ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам дар сатҳи маҳаллӣ ҳатмӣ мебошад.

23. Дастурамалҳои соҳавӣ чараёни иҷроиши вазифаҳоро дар рафти марҳилаи якуми чараёни бучетӣ аз рӯи соҳаи дахлдор, аз ҷумла чорабиниҳои мушаххас, иҷрокунандаҳои мутассадӣ ва мӯҳлати иҷроиши онҳоро муайян менамояд.

5. ҲИСОБИ БУЌЕТИ ЗАМИНАВӢ АЗ РӢИ СОӢАӢО

24. Бучети заминавӣ танҳо хароҷотро дар бар мегирад, ки барои амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар доираи қонунгузории амалкунанда ва бо риояи талаботҳои, ки барои фаъолияти муассисаю ташкилотҳои бучетӣ дар айни замон муайян гардидаанд.

25. Бучети заминавӣ аз хароҷоти бучетие, ки сиёсати ҷориро инъикос менамоянд ва пардохтҳои ҳатмие, ки аз солҳои гузашта бармеоянд иборат мебошад. Ҷҳдадорихо метавонанд ду намуд шаванд: (1) уҳдадорихои қонунӣ – дар қонунгузорӣ пешбинишуда ва (2) уҳдадорихое, ки дар ҳолати ба имзо расонидани шартномаҳои зиёда аз як соли молиявиро фарогиранда, ба вучуд омадаанд.

26. Бучети заминавӣ аз ҷониби Вазорати молия таҳия гардида, хароҷоти заминавии ҷорӣ ва асосиро аз рӯи соҳаҳо дар бар мегирад.

27. Вазоратҳои соҳавӣ баҳодиҳии хароҷоти ҷории заминавии соҳаи дахлдор, аз ҷумла хароҷоти ҷамбастии бучети маҳаллиро амалӣ намуда, дар муҳлатҳои муқарраргардида ба Вазорати молия пешниҳод менамоянд.

28. Чараёни таҳияи бучети заминавӣ аз рӯи соҳаҳо чорабиниҳои зеринро дарбар мегирад:

- таҳлили сиёсати соҳавӣ;
- маълумот оид ба ҳама намуди фаъолияти соҳа аз рӯи тақсимот ба барномаҳо ва зербарномаҳо;
- маълумот оид ба нишондиҳандаҳо ва индикаторҳои иҷрои баномаҳо барои ҳар як самти фаолият;
- баҳодиҳии сатҳи заминавии хароҷот аз рӯи барномаҳо ва зербарномаҳо.

29. Вазорати молия дар якҷоягӣ бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо баҳодихии харочоти заминавии сармоягузорию амалӣ менамояд. Дар ҳисобҳои бучети заминавӣ лоиҳаҳои амалкунандаи сармоягузорӣ ва иншоотҳои сармоягузорию давлатӣ, ки нисбати онҳо ӯҳдадорихои ҳуқуқӣ вучуд доранд (шартнома), дохил карда мешаванд.

30. Вазорати молия дар муҳлати муқарраргардида харочоти заминавии сармоягузорию аз рӯи ҳар як соҳа ба вазоратҳои соҳавӣ пешниҳод менамояд.

31. Вазоратҳои соҳавӣ дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида, харочоти ҷорӣ дарпешистодаро барои иншоотҳо, ки ба истифода додани онҳо дар давраи миёнамӯҳлат ба нақша гирифта шудааст, баҳогузорию менамоянд.

32. Ҳисоби харочоти заминавии бучети маҳаллӣ аз рӯи соҳаҳо дар якҷоягӣ бо вазоратҳои соҳавӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мутобиқи талаботҳои дастурамалҳои соҳавӣ ба роҳ монда мешавад.

33. Ҳарфи ҳисоб, шаклҳо ва талаботҳои асосӣ барои ҳисоби харочоти заминавӣ дар Замимаи №3 оварда шудааст.

34. Принсипҳои умумии муайянкунӣ харочоти заминавӣ:

а) муайяннамоии сатҳи зербарномаҳо ва /ё зерсоҳаҳо;

б) таҳияи ҳисобҳо дар асоси соли ҷорӣ, ки ҳамчун “соли заминавӣ”, бо дарназардошти тағйиротҳои дар ҳолатҳои зарурӣ воридгардида гирифта мешавад, ё “замина”-и ҳисобҳо дурнамои охирини нишондиҳандаҳои бучетӣ (барои соли оянда) ба инбат гирифта мешавад;

в) бо дарназардошти ҳамаи лоиҳаҳои сармоягузорию амалкунанда, ки дорои ӯҳдадорихои ҳуқуқӣ мебошанд;

д) муайян намудани алоқамандии харочоти асосӣ (сармоягузорӣ) бо харочоти ҷорӣ.

6. ДАРХОСТҲО БАРОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ТАШАББУСҲОИ НАВ.

35. Дархостҳо барои маблағгузорию ташаббусҳои нав дар ҳолати мавҷуд будани ҳаҷми маблағҳои қоғизӣ, ки мумкин аст, барои маблағгузорию ҷорабинҳои нав ва татбиқшавандаи сиёсати давлатӣ равона гарданд, таҳия мегарданд.

36. Дархостҳо барои маблағгузорию ташаббусҳои нав пешниҳоди маълумоти пурраю мушаххасро оид ба ҷорабинҳои банақшагирифташудаи соҳа дар давраи миёнамӯҳлат, ки дар давраи ҳозира маблағгузорӣ карда намешаванд ё қисман маблағгузорӣ мегарданд, пешбинӣ менамоянд.

37. Дархост метавонад ҷорабинҳои нав ё ин ки васеъ намудани доираи фаъолияти амалишавандаро дар бар гирад.

38. ТАМБ соҳавӣ на зиёда аз 3 дархости калидии самтҳои буҷетро барои давраи миёнамӯҳлат (2018-2020) ба Вазорати молия дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод менамоянд;

39. Рӯйхати самтҳои нави пешниҳодгардида аз рӯи сатҳи афзалиятнокиашон тартиб дода мешавад.

40. Талаботҳои асосӣ барои пешниҳоди дархостҳо:

- мувофиқат бо афзалиятҳои калидии миллӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегияи аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида муайян шудаанд (Паёми солони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, стратегия/барномаҳои миллӣ ва соҳавии қабулшуда);

- мавҷуд набудани маблағгузорӣ ва ё маблағгузорию нопурра (қисман);

- ҳаҷми ҳар як дархости самти нави маблағгузорӣ дар ҳаҷми на зиёда аз 5% ҳаҷми хароҷоти соҳа барои соли ҷорӣ маҳдуд карда мешавад;

- ҳаҷми умумии ҳамаи дархостҳои самтҳои нав дар соли молиявии дахлдори давраи миёнамӯҳлат на бояд аз 15% ҳаҷми буҷети соҳа барои соли ҷорӣ зиёд бошад;

41. Ҳангоми баррасии дархост Комиссияи байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия дар доираи имкониятҳои молиявии буҷетӣ, ҷихати маблағгузорию самтҳои нав ба инобат мегирад.

42. Вазорати молия дархостҳои интиҳобгардидаро ба ТАМБ - ҳои соҳавӣ дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод менамояд.

43. ТАМБ - ҳои соҳавӣ оиди мавҷуд будани масъалаҳои ҳалталаб аз рӯи дархостҳои пешниҳодгардида, дар муҳлати муқарраргардида ба Вазорати молия хулоса ирсол менамоянд, ки онҳо дар муҳокимаи буҷетӣ баррасӣ мегарданд.

44. Комиссияи байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия оид ба пешниҳоди минбаъдаи номгӯи дархостҳои маъқулдонисташуда ба баррасии Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори дахдор қабул менамояд.

45. Масъалаҳои, ки ҳалли худро дар сатҳи Комиссияи байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия наёфтанд ба рӯзномаи ҷаласаи Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои баррасии минбаъда ва қабули қарор ворид карда мешаванд.

46. Номгӯи ниҳии дархостҳо бо қарори Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

47. Тартиби ҳисоб, шакл ва талаботҳои асосӣ оиди таҳияи дархостҳо барои самтҳои нав дар Замимаи №5 оварда шудааст.

7. ҲИСОБҲО ВА ТАҚСИМОТИ ҲАДДИ НИҲОИИ ХАРОҶОТ АЗ РҶИ СОҲАҲО

48. Тақсимоти хароҷоти буҷетӣ ба соҳаҳо ва муайянкунии ҳадди ниҳии хароҷот алоқаи байни марҳилаи якуми таҳияи буҷет ва марҳилаи дуюм, яъне таҳияи лоиҳаи буҷети солонаро муайян менамояд.

49. Дар Лоихаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз хароҷот ба таври зайл нишон дода мешавад:

- Нақшаҳои хароҷоти соҳавӣ (ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳа) аз рӯи барномаҳо/зерсоҳаҳо;
- тақсимои маҷмӯи хароҷот аз рӯи категорияҳои асосии иқтисодӣ;
- тақсимои Буҷети давлатӣ аз рӯи буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ки бо хароҷоти соҳа инъикос меёбад;

50. Ҳадди ниҳоии хароҷоти буҷет дар асоси дурнамои макрофискалӣ ва дурнамои даромадҳои давлатӣ дурнамои лоиҳаҳои имконпазири банақшагирифташуда, инчунин нишондиҳандаҳои буҷети заминавӣ таҳия карда мешавад.

51. Ҳадди ниҳоии хароҷоти аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқшуда, бояд ниҳой доништа шуда, ҳаҷми умумии захираҳои равонгардида барои ҳар як соҳаро муқаррар менамояд.

8. МУҲОКИМАИ БУЌЕТИ

52. Дар ҷараёни марҳилаи яқум таҳияи Лоихаи буҷет дар муҳлатҳои муқарраргардида Вазорати молия муҳокимаи буҷетиро оиди масъалаҳои зерин ташкил менамояд:

- Хароҷоти заминавӣ аз рӯи соҳаҳо;
- Пешниҳодҳо оиди ташаббусҳои нав (бо дарназардошти лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ);
- Лоихаи ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳаҳо ва ТАМБ.

53. Ҳадди ниҳоии хароҷоти пешакӣ, аз ҷумла номгӯи дархостҳои интихобшудаи самтҳои нав ба ТАМБ дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод карда мешаванд.

54. Дар муҳлати муқарраргардида ТАМБ соҳавӣ номгӯи масъалаҳои ҳалталабро ба Вазорати молия барои баррасии минбаъда дар муҳокимаи буҷетӣ пешниҳод менамоянд.

55. Муҳокимаи буҷетӣ аз ҷониби Комиссияи буҷетии назди Вазорати молия бо иштироки намоёндагони ТАМБ-ҳои соҳавӣ гузаронида мешавад.

56. ТАМБ соҳавиро дар муҳокимаи буҷети Муовинони вазир ё сардори сохтори дахлдор муарифӣ менамоянд.

Тамоюли рушди макроиқтисодӣ ва доираи (рамка) макрофискалӣ

Фасли мазкур аз ҷониби Вазорати молия якҷоя бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Бонки миллии Тоҷикистон, Кумитаи андоз ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон то муҳлати муқарраргардида (Ҷадвали№1) таҳия мегардад. Оғози ҷараёни таҳияи Лоихаи самтҳои асосии сиёсати бучету андоз баҳодихии рушди макроиқтисодӣ ва параметрҳои асосии бучет барои давраи миёнамӯҳлат ташкил медиҳанд, ки асосҳои сиёсати макрофискалиро дар давраи банақшагири муайян менамоянд.

Дар ин фасл таҳлили рушди иқтисодии 1-2 соли охир, баҳодихии иҷроии нишондиҳандаҳои банақшагирифташуда аз рӯи параметрҳои асосии рушди макроиқтисодӣ дар як соли пеш аз соли банақшагири гузаронида мешавад. (Ҷадвали 1.1 ва 1.2).

Дар асоси баҳодихии дурнамои нишондиҳандаҳои асосӣ ҳисоби тағйирёбии нарх ва тарофаҳо амалӣ карда мешавад (Ҷадвали 1.3). Индекси тағйирёбии параметрҳои арзишӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии бучетӣ (хариди молҳо ва хизматрасониҳо, тарофаҳои электроэнергия, таъминоти гармӣ, хароҷоти коммуналӣ ва ғайраҳо) то 1 апрели соли 2017 пешниҳод мегардад.

Сиёсати хароҷоти бучетӣ. Таҳлили хароҷоти бучет ва масъалаҳои идоракунии барои давраи миёнамӯҳлат. Масъалаҳои асосӣ:

- Баҳодихии хароҷоти бучетии давраи гузашта;
- Ҳаҷми умумии хароҷоти бучет бо дарназардошти касри бучет ва манбаъҳои пушонидани он;
- Ҳаҷми хароҷоти бучети заминавӣ аз рӯи соҳаҳо;
- Лоихаи тақсими хароҷот аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ, яъне хароҷоти ҷорӣ, сармоягузори муттамарказ ва сармоягузори беруна (грантҳо ва қарзҳо).
- Шарҳи мухтасари сиёсати бучетӣ, мақсадҳои хароҷот аз рӯи соҳаҳо.

Шакли 1. Нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ

Ҷадвали 1.1. Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ

Нишондиҳандаҳо	Воҳиди ченак	Иҷроиш		(тасдиқ шуда)	Дурнамо		
		2015	2016		2017	2018	2019
Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД)	млн.сомонӣ						
суръати афзоиши ММД	%						
индекс-дефлятори ММД	%						
Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ба ҳар сари аҳоли	сомонӣ						
Ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Ҳаҷми умумии сармоягузорӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Сармоягузориҳои давлатӣ	млн.сомонӣ						
Сармоягузориҳои ғайридавлатӣ (хусусӣ)	млн.сомонӣ						
Сармоягузориҳои хориҷӣ	млн. доллари ИМА						
Гардиши савдои хориҷӣ	млн. доллари ИМА						
суръати афзоиш	%						
Содирот	млн. доллари ИМА						
суръати афзоиш	%						
Воридот	млн. доллари ИМА						
суръати афзоиш	%						
Боркашонӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Гардиши савдои чакана	млн.сомонӣ						

суръати афзоиш	%						
Хизматрасони пулакӣ ба аҳоли	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Ҳаҷми умумии фонди манзил	млн. кв.м						
шаҳрӣ	млн кв.м						
деҳот	млн кв.м						
Қурби асъори миллӣ (нисбат ба 1 доллари ИМА)	сомонӣ						
Ҳаҷми умумии индекси нархҳои истеъмоли (сатхи таваррум)	%						
Индекси нархҳо дар қувваи барқ	%						
Индекси нархҳо дар хизматрасониҳои коммуналӣ	%						
Индекси нарх дар хизматрасониҳои алоқа	%						
<i>Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад</i>							
Ҷадвали 1.2 Аҳоли ва бозори меҳнат							
Нишондиҳандаҳо	Воҳиди ченак	ичроиш		(гасдиқ шуда)	Дурнамо		
		2015	2016		2017	2018	2019
Шумораи аҳолии доимӣ, аз ҷумла	ҳазор нафар						
шаҳрӣ	ҳазор нафар						
деҳот	ҳазор нафар						
Бо кор машғул будани аҳоли	ҳазор нафар						
Шумораи кормандон аз ҳисоби шаҳрвандони хориҷӣ	ҳазор нафар						
Шумораи нафақахӯрон	ҳазор нафар						
Музди миёнаи меҳнат	сомонӣ						
Шумораи ҷойҳои кории ташкилшаванда	ҳазор нафар						
<i>Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад.</i>							

Ҷадвали 1.3. Индексҳои умумии тағйирёбии нарх*			
	Дурнамо		
	с. 2018	с. 2019	с. 2020
Музди меҳнат ва маблағҷудокунии корфармоҳо (21)	x%	x%	x%
Харидории таҷҳизот ва хизматрасониҳо (21), ба истиснои пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ	x%	x%	x%
Пардохт барои хизматрасониҳои коммуналӣ (2217)	x%	x%	x%
Амалиётҳо бо активҳои ғайримолиявӣ (281)	x%	x%	x%
<i>Ҷадвал аз ҷониби Вазорати молия нур карда шуда ба ТАМБ-ҳои соҳавӣ пешниҳод карда мешавад.</i>			

Тартиби таҳияи дурнамои даромади Бучети давлатӣ.

Дурнамои даромади бучети давлатӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешавад.

Ҳангоми ҳисоби нишондиҳандаҳои молиявӣ аз рӯи соҳаҳо ва корхонаҳо бояд вобастагии онҳо бо ҳаҷми умумии истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ, ки дар баҳодихии дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020 оварда шудаанд, ба инобат гирифта шаванд. Инчунин ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои пешниҳоднамудаи имтиёзҳои гумрукӣ ва андозӣ, ки аз тарафи Хадамоти гумрук ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳаҷми маблағи бақияпулиҳои андоз бо номгӯи андозҳо дар соли чорӣ ба инобат гирифта мешавад.

Ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд афзоиши нишондиҳандаҳои асосии макроиқисодӣ, ҷамъоварии даромадҳои Бучети давлатӣ дар соли чорӣ ва қисми бақияпулиҳои ба бучет воридшаванда ба инобат гирифта шаванд.

Андозсупорандагон ва агентҳои андоз (ба истиснои андозсупорандагоне, ки тибқи патент фаъолият мекунанд), инчунин вазоратҳо, идораҳо, корхонаҳо, ассотсиатсияҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои бучети дахлдор барои солҳои 2018-2020 бояд аз рӯи талаботҳои қонунгузори андозу бучети соли чорӣ ва дастури методӣ оид ба «Пешгӯии воридоти даромадҳои давлатӣ» амал намоянд.

Дурнамои даромадҳои бучетӣ тибқи гурӯҳбандии даромадҳои бучет аз рӯи манбаъҳои воридот то 15 апрели соли 2017 омода карда мешавад. (Ҷадвали 1.4)

Ҷадвали 1.4. Дурнамои даромадҳо Дурнамои воридотҳои андозӣ ва ғайриандозӣ							
Номгӯи мақомот							
Рақами мақомот							
Рақам	Номгӯи даромад	Иҷроиши 2016	Нақша 2017	Баҳодихӣ 2017	Лоиха 2018	Дурнамо	
						2019	2020

Шакли хуччати “ЛОИҲАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БУЧЕТУ АНДОЗ”

Чадвали 2.1

Шарҳи мухтасари хуччат

Шарҳи мухтасари Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз

Мундариҷаи қисмҳо

I. Шарҳи сиёсати макрофискалӣ ва сиёсати буҷетии миёнамӯҳлат:

- Сиёсати макроиктисодӣ ва дурнамои миёнамӯҳлат;
- Сиёсати даромадҳои буҷетӣ ва дурнамои миёнамӯҳлат;
- Сиёсати хароҷоти Буҷети давлатӣ ва дурнамои миёнамӯҳлат, инчунин

касри буҷет:

1. Таҳлили хароҷоти давлатӣ;
2. Тақсимои байнисоҳавии хароҷот;
3. Буҷети рушд (лоиҳаи сармоягузориҳои муттамарказ аз рӯи соҳаҳо ва

БСД)

Сиёсат оид ба муносибатҳои байнибуҷавӣ

- Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ, инчунин бо кафолати давлатӣ
- чалбгардида
- Манбаъҳои пӯшонидани касри буҷет

II. Замимаҳо

Чадвали 1. Асосҳои макрофискалии Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз

Чадвали 2. Ҳадди ниҳии хароҷот аз рӯи соҳаҳо

Чадвали 3. Хароҷоти давлатӣ аз рӯи соҳаҳо

- Буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ
- Хароҷоти ҷорӣ ва асосӣ
- Фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа
- Барномаҳои давлатӣ

Чадвали 4. Хароҷоти буҷетӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ

Чадвали 5. Тақсимои даромади андози байни низоми буҷетӣ

Ҳисоби харочоти заминавӣ аз рӯи соҳаҳо

Шаклҳои 3-3.3 аз ҷониби вазоратҳои соҳавӣ таҳия мегарданд.

Шаклҳои 3.4 -3.5 аз ҷониби Вазорати молия ва ВРИС

Шакли 3 Пешниҳоди бучети заминавӣ
ТАМБ
Соҳа
Санаи тасдиқ ва имзо
1. Стратегияи соҳа ва самтҳои асосӣ
Шарҳи стратегияе, ки дар соҳа татбиқ мегардад (нақшаи стратегӣ, алоқамандӣ бо барномаҳои миллӣ) ва шарҳи самтҳои асосӣ
2. Заминаи ҳуқуқӣ ва шартҳои идоракунии сиёсати давлатӣ дар соҳа
3. Ҷамъбасти натиҷаи дарназардоштасуда
Муайян намудани нишондиҳандаҳои муҳимтарини шуморавӣ ва сифатии натиҷаҳо дар давраи миёнамӯҳлат
4. Фарзияҳо ва асосноккунӣ
Шарҳи фарзияҳои интихобшуда барои баҳодиҳии харочоти заминавӣ

- Шарҳи сиёсати давлатии дар соҳа амалишаванда ва кадом тағйиротҳо дар оянда дар назар дошта шудаанд.
- Ҳолати воқеӣ, баҳодиҳии сатҳи рушди соҳа дар доираи барномаҳои миллӣ шарҳ дода шавад.
- Вазифаҳои дарпешистодаи соҳа дар асоси ҳуҷҷатҳои стратегияи Ҳукумат нишон дода шавад.
- Пешниҳоди барномаҳои дар соҳа амалишаванда.
- Самтҳои асосии сиёсати давлатиро дар соҳа нишон диҳанд
- Мақсад ва натиҷаи татбиқи барномаҳо кадомҳоянд?
- Алоқамандӣ бо барномаҳои миллӣ нишон дода шавад.
- Кадом нишондиҳандаҳои захираҳо ва натиҷаҳои бевосита сиёсати амалишавадаро дар соҳа инъикос менамоянд?
 - Дар 1 сол кадом тағйиротҳо ба вучуд омаданд? (ҷадвалҳо ва графикҳо, ки тамоюлро нишон медиҳанд)
 - Кадом меъёрҳо (истифодабарии захираҳо ё ноилшавӣ ба натиҷаҳо) нисбати зербарнома вучуд доранд? Кадом асосҳои ҳуқуқии батанзимдарории зербарнома вучуд доранд? Дар як сол чӣ тағйир ёфт?

Шакли 3.1. Шакли муайян намудани хароҷоти заминавӣ аз рӯи зербарнома/ вазифа					
1. Шарҳи муфассали барнома/зербарнома					
Соҳа					
Барнома/зерсоҳа					
Мақсади барнома					
Натиҷаи ниҳой					
Зербарнома/вазифа					
Шарҳ					
ТАМБ (Вилоят/ноҳия)					
Номгӯи Гирандағони маблағҳои бучетӣ (ГИБ)					
Заминаи ҳукукии стратегӣ ва меъёрӣ					
Асоснокии дурнамо ва дигар пешниҳодот					
2. Омилҳои хароҷот, меъёрҳои шуморавӣ, нишондиҳандаҳои захираҳо ва натиҷаҳои бевосита					
Номгӯӣ	Нишондиҳандаҳо				
	2016 ичроӣ	2017(тасли қшуда)	дурнамо		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Индикаторҳои натиҷаҳои бевосита, индикаторҳои захираҳо, омилҳои хароҷот ва меъёрҳо					
Индикатори 1					
Индикатори 2					
Индикатори 3					
Дар ҳолати зарурӣ сатрилова намоед					

3. Тағйирёбии нарх ва ҳаҷми хароҷот (аз рӯи тағйирёбии истифодабарии захираҳо ё хизматрасониҳои давлатӣ)					
Номгӯй	2016 (ичроиш)	2017 (тасдиқшуда)	Дурнамо		
			с. 2018	с. 2019	с. 2020
Тағйирёбии арзиш (маълумо тӯи Вазорати молия)					
21 Музди меҳнат ва маблағчудокунии корфармоҳо			x%	x%	x%
22 Харидории таҷҳизот ва хизматрасониҳо			x%	x%	x%
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо					
27 Дигар хароҷот					
28 Амалиётҳо бо активҳо ва уҳдадорихо			x%	x%	x%
Дар ҳолати зарури сатро илова намоед					
Тағйирёбии ҳаҷм					
21 Музди меҳнат ва маблағчудокунии корфармоҳо					
22 Харидории таҷҳизот ва хизматрасониҳо			x%	x%	x%
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо			x%	x%	x%
27 Дигар хароҷот			x%	x%	x%
28 Амалиётҳо бо активҳо ва уҳдадорихо					
Дар ҳолати зарури сатрро илова намоед			x%	x%	x%
4. Ҳисоби хароҷоти заминавӣ					
Ҳамагӣ					
Аз ҷумла аз рӯи гурӯҳҳои ГИБ					
21 Музди меҳнат ва маблағчудокунии корфармоҳо					
22 Харидории таҷҳизот ва хизматрасониҳо			x%	x%	x%
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо			x%	x%	x%
27 Дигар хароҷот			x%	x%	x%
28 Амалиётҳо бо активҳо ва уҳдадорихо					
Дар ҳолати зарури сатрро илова намоед			x%	x%	x%
5. Хароҷоти заминавӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ					
Ҳамагӣ					
Аз ҷумла аз рӯи гурӯҳҳои ГИБ					
21 Музди меҳнат ва маблағчудокунии корфармоҳо					
22 Харидории таҷҳизот ва хизматрасониҳо			x%	x%	x%
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо			x%	x%	x%
27 Дигар хароҷот			x%	x%	x%
28 Амалиётҳо бо активҳо ва уҳдадорихо					
Дар ҳолати зарури сатрро илова намоед			x%	x%	x%

Шакли3.2. Шакли чамъбастии бучети заминавӣ

	Бучети с. 2016 (ичроиш)	Бучети с. 2017 (накша)	Харочоти заминавӣ		
			с.2018.	с.2019.	с.2020.
МАБЛАҒИ УМУМӢ					
Ҳамагӣ бо барномаҳо					
зербарнома					
зербарнома					
зербарнома					
<i>Лозим бошад сатри дигар илова намоед</i>					
Ҳамагӣ бо барномаҳо					
зербарнома					
зербарнома					
зербарнома					
<i>Лозим бошад сатри дигар илова намоед</i>					
Ҳамагӣ бо барномаҳо					
зербарнома					
зербарнома					
зербарнома					
<i>Лозим бошад сатри дигар илова намоед</i>					

Шакли 3.3. Харочоти заминавии миёнамуҳлат барои лоиҳаҳои Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ ва муттамаркази амалкунанда

<i>Соҳа</i>					
<i>ТАМБ</i>					
<i>Соҳа / Номи лоиҳа</i>	<i>Рақами лоиҳа</i>	<i>Санаи оғоз ва анҷом</i>	<i>Ҳамагӣ хароҷотҳои дисармоягузориҳои асосии лоиҳа</i>	<i>Бюджетитасдиқгарди даисоли 2017</i>	<i>Ҳамагӣ хароҷот оиди сармоягузориҳои асосии лоиҳа (аз рӯи ҳамаи манбаъҳо)</i>
	1	2	3	4	5
Лоиҳаҳои сармоягузори					
<i>Ҳамагӣ аз рӯи соҳа</i>					
Лоиҳаи 1					
Лоиҳаи 2					
Лоиҳаи 3					
....					
Нишондиҳандаҳои сармоягузориҳои давлатӣ					
<i>Ҳамагӣ аз рӯи соҳа</i>					
Лоиҳаи 1					
Лоиҳаи 2					
Лоиҳаи 3					
.....					

Форма 3.5. Харочоти заминавии миёнамӯҳлат барои иншоотҳои сармоягузориҳои амалкунанда

Соҳа/ Номи иншоот	Рақа ми лоиҳа	Сана и оғоз ва анчо м	Ҳамагӣ харочотон дисармояг узориҳои сосиллоиҳ а*	% ичроиш* *	Бучети тасдиқгард и даи соли 2017	Ҳамагӣ харочоти сармоягузории асосӣ (ҳамаи манбаъҳо)*			Бучети давлатӣ*			Маблағҳои ғайрибучетӣ*			Харочоти зарурии ҷорӣ аз Бучети давлатӣ***			Ҳолати лоиҳа
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6 (9+12)	7 (10+13)	8 (11+ 14)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Соҳа 1																		
Ҳамагӣ аз рӯи соҳа																		
Лоиҳаи 1																		
Лоиҳаи 2																		
Лоиҳаи 3																		
Соҳаи 2																		
Ҳамагӣ аз рӯи соҳа																		
Лоиҳаи 1																		
Лоиҳаи 2																		
Лоиҳаи 3																		

Иҷроиши воқеии молиявии лоиҳа ба ҳолати 31/12/2016 (нисбат ба ҳаҷми умумии бучети лоиҳа)

*** Ҳамаи харочотҳоро ба истиснои сармоягузории давлатӣ, ки аз бучет барои ба қор андохтан ва нигоҳдории захирахоро талаб мекунад. Ин харочоти ҷорӣ бояд дар дархостҳои вазоратҳои соҳавӣ, ки ба Вазорати молия пешниҳод мегарданд инъикос гарданд.

Шаклҳои 3.5 ва 3.6 маълумотҳои ҷамъбастиро оиди харочоти заминавии лоиҳаҳои сармоягузориҳои асосӣ ва иншоотҳои сармоягузории давлатӣ дар бар мегиранд.
(3.5 барои БСД ва 3.6 БСАД)

Шакли 3.3 Дар асоси шаклҳои дар боло зикр гардида таҳия гардида ба Вазорати молия аз ҷониби ТАМБ –ҳои соҳавӣ барои ҳисоби минбаъдаи харочоти ҷорӣ зарурӣ барои ба истифода додани иншоотҳо пешниҳод мегардад.

Дархостҳо барои маблағгузории самтҳои нав

Шакли 4. Ҷамъбасти самтҳои нави буҷетӣ	
ТАМБ соҳавӣ	
Соҳа	
ТАМБ	

Ҳаҷми хароҷот аз рӯи самтҳои нав (ҳазор сомони)			
	2018	2019	2020
Ҳаҷми умумӣ			
Самти нави 1			
Самти нави 2			
Самти нави 3			
Санаи тасдиқ ва имзо			

Шакли 4.1. Дархост барои маблағгузории самти нави	
Соҳа	
Вазорати соҳавии пешбар	
Дархост барои самтҳои нави сиёсат	
Номи афзалият	
Мақсади иқдомоти афзалиятноки нави	
<i>Нишондиҳандаи мақсадноки (шумораӣ) натиҷаҳои ниҳой</i>	
Шарҳи муфассали иқдомоти афзалиятнок	

Алоқамандӣ бо Барномаҳои миллӣ ва соҳавӣ /Паёми Президенти ҶТ (дар боби махсус / бахши махсус)	
Алоқамандӣ ба стратегияи соҳавӣ (ба як боби мушаххас /бахш)	
Дараҷаи маблағгузориҳои ҷорӣ (агар дахл дошта бошад)	

Хароҷот аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ (ГИБ)

ГИБ	2018	2019	2020
21 Музди меҳнат ва маблағҷудокунии корфармоҳо			
22 Харидориҳои таҷҳизот ва хизматрасониҳо			
Ба истиснои хароҷоти хусусияти сармоягузориҳо			
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо			
Хароҷоти асосӣ, аз ҷумла			
Хароҷоти асосӣ			
Ба истиснои хароҷоти хусусияти сармоягузориҳо			
Дар ҳолати зарури сатр илова карда шавад			
Санаи тасдиқ ва пешниҳод			

*Шакли 4.1. бояд барои ҳар як самти нави пешниҳод карда шавад

Лоиҳаҳои сармоягузори нав бояд ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо (ВРИС) дар ҷараёни таҳияи Барномаи сармоягузори давлатӣ (БСД) пешниҳод карда шаванд. Минбаъд ҳангоми таҳияи нишондиҳандаҳои сармоягузори давлатӣ, ВРИС “номгӯи кӯтоҳ”-ро аз рӯи лоиҳаҳои сармоягузори нав таҳия менамояд, ки аз рӯи дараҷаи афзалиятнокиашон ба тартиб дароварда шудаанд. (Шакли 4.2 ва 4.3)

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд пай дар пай, аз рӯи дараҷаи муҳимият ва аҳамияти лоиҳаҳои алоҳида барои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷумҳурӣ ба тартиб дароварда шаванд.

Дар ҷараёни баҳодихӣ ва афзалиятнокунонии лоиҳаи сармоягузорӣ ВРИС бояд ба инобат гирад:

- Мувофиқатӣ бо афзалиятҳои миллӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии калидӣ муайян шудаанд (Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои миллию соҳавӣ)
- Натиҷаҳои молиявии дарназардошташуда аз лоиҳа (меъёри даромаднокии дохилӣ ва даромади софи дисконтӣ);
- Арзиши дарназардошташуда ва манфиат аз лоиҳа (ки ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии давлат аҳамияти муҳим дорад);
- Сатҳи омодагии лоиҳа (заминаи қонунгузорӣ ва институтсионалӣ, асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ ва агар муҳим бошад, баҳодихии таъсир ба муҳити зист ва ҳоказо) ва имконияти потенциалии ҷорӣ намудани лоиҳа бе ба таъхир мондан дар давраи банақшагирифташуда.

Бо мақсади беҳтаргардонидани ҷараёни қабули қарори Ҳукумат ва интихоби лоиҳаҳои инвеститсионии дорой аҳамияти баланди афзалиятнокӣ, лоиҳаҳои афзалиятнокӣ нав бояд аз ҷониби ВРИС ба ду категория А ва Б ғурӯҳбандӣ карда шаванд.

Ба категорияи А (категорияи лоиҳаҳои сармоягузори муҳимтарини афзалиятнок) лоиҳаҳо ворид карда мешаванд, ки ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошанд.

- Лоиҳа ба афзалиятҳо, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии давлат инъикос ёфтаанд, ҷавобгӯ мебошад (Паёми солони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои миллию соҳавӣ).
- Ҳисобҳои ғоиданокии лоиҳа гузаронида шудаанд (ба монанди меъёри дохилии ғоиданокӣ ва ғоидаи софи дисконтӣ ва ғайраҳо);
- Ҳисобҳои хароҷот ва даромади лоиҳа амалӣ шудааст (аз нуқтаи назари муҳимият барои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии давлат);
- Манфиати дарназардошташудаи лоиҳа барои ҷамъият бояд нисбат ба лоиҳаҳои сармоягузори категорияи Б бештар бошад.

Боқимонда лоиҳаҳо бояд ба категорияи Б дохил карда шаванд, ки он низ лоиҳаҳои аҳамияти баландро дарбар мегирад, ин лоиҳаҳо новобаста ба он ки ба меъёрҳои категорияи А мувофиқат намеkunанд, лекин аз ҷониби ВРИС барои тасдиқ ҳамчун афзалияти бучетӣ пешниҳод шудаанд.

Шакли 4.2. Харочоти миёнамӯҳлати афзалиятноки нави лоиҳаҳои сармоягузори

Афзалиятноқӣ*	Номи лоиҳа	Рақами лоиҳа	Санаи оғоз ва анҷом	Ҳамагӣ Харочоти дисармоягузори ҳамаҷонибаи илоҳиҷа*	Ҳамагӣ харочоти дисармоягузори ҳамаҷонибаи орихи асосии лоиҳа (ҳамаи манбаъҳо)*			Бучети давлатӣ*			Сармояи хориҷӣ						Маблағҳои ғайри бучетӣ**			Харочоти зарурии ҷорӣ аз Бучети давлатӣ***			Манбаи сармоягузори хориҷӣ
											қарз			Грант									
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6 (9+12 +15+1 8)	7 (10+1 3+16+ 19)	8 (11+1 4+17+ 20)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25

Лоиҳаҳои категорияи А

	Лоиҳаи 1																						
	Лоиҳаи 2																						
	Лоиҳаи 3																						

Лоиҳаҳои категорияи Б

	Лоиҳаи 1																						
	Лоиҳаи 2																						
	Лоиҳаи 3																						
	Лоиҳаи 4																						

Шакли 4.3. Харочоти миёнамӯҳлати афзалиятноки нави иншоотҳои давлатӣ

Афзалиятнокӣ*	Номи лоиҳа	Рақами лоиҳа	Санаи оғоз ва анҷом	Ҳамагӣ харочотоиди сармоягузориҳои асосии лоиҳа*	Ҳамагӣ харочотоиди сармоягузориҳои асосии лоиҳа (Ҳамаи манбаъҳо)*			Бучети давлатӣ*			Маблағҳои ғайрибучетӣ**			Харочоти зарурии ҷорӣ аз Бучети давлатӣ***		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6 (9+12)	7 (10+13)	8 (11+14)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Лоиҳаҳои категорияи А																
	Иншооти 1															
	Иншооти 2															
	Иншооти 3															
Лоиҳаҳои категорияи Б																
	Иншооти 1															
	Иншооти 2															
	Иншооти 3															
	Иншооти 4															

Ҳамаи харочот бо ҳазор сомонӣ оварда шудаанд

*Дастури лоиҳаҳо аз рӯи дараҷаи афзалиятнокии ва мутобик ба сиёсати давлатӣ тибқи баҳодихии ВРИС

**Бе назардошти харочоти ҷорӣ

*** Ҳамаи дигар харочотро ба истиснои сармоягузориҳои давлатӣ, ки аз бучети давлатӣ барои истифода додан ва хизматрасонии активҳо, ки аз ҳисоби сармоягузориҳои ташкил гардидаанд дохил мешаванд. Ин харочоти ҷорӣ дар дархости бучетии вазоратҳои соҳавӣ, ки ба Вазорати молия пешниҳод мегарданд инъикос мегарданд.

Замимаи 5

Ҳадди ниҳоии харочот

Шакли 5. Ҳадди ниҳоии харочот аз рӯи соҳаҳо				
	Буҷети тасдиқшуда 2017	Ҳадди ниҳоии соли 2018	2019	2020
Ҳаҷми умумии харочот				
аз ҷумла:				
Буҷет				
аз ҷумла:				
Музди меҳнат				
Сугуртаи иҷтимоӣ (121)*				
Харочоти асосӣ				
Харочот барои чорабиниҳои нави сиёсат, аз ҷумла				
Самти нави 1				
Самти нави 2				
Самти нави 3				
Маблағҳои махсус				
<i>*Эзоҳ Маблағи ҳиссаҷудокуниҳои сугуртаи иҷтимоӣ аз фонди музди меҳнат муайян карда шуда алоҳида нишон дода мешавад. Маблағи он набояд дар маблағи мӯзди меҳнат дохил шуда бошад</i>				

Шакли 5.1. Ҳадди ниҳони хароҷот аз рӯи барномаҳои бучетии соҳа					
	Бучети с. 2016 (ичроиш)	Бучети с. 2017 (тасдиқшуда)	Хароҷоти заминавӣ		
			с.2018.	с.2019.	с.2020.
Соҳаи 1					
Ҳамагӣ					
барнома					
барнома					
барнома					
<i>Лозим бошад сатри дигар илова намоед</i>					
Соҳаи 2					
Ҳамагӣ					
барнома					
барнома					
<i>Лозим бошад сатри дигар илова намоед</i>					
Соҳаи 2					
Ҳамагӣ					
барнома					
барнома					
<i>Лозим бошад сатри дигар илова намоед</i>					

Таҳияи барномаҳои бучетӣ (барои вазорату бахшҳои озмоишӣ)

1. Талабот ба шарҳи барномаҳо

1. Номи барнома

Дар ин қисмат номи пурра ва дақиқи барномаи бучетӣ, рақам ва санаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи он пешниҳод карда мешавад.

Номи барнома бояд дар бораи мазмуни он фаҳмонида тавонад. Махсусан ҳонанда ба кадом соҳаи сиёсати давлатӣ мансуб будани онро фаҳмида тавонад. Номи барнома тасаввуроти пешакиро оид ба ҳадафҳои Ҳукумат дар соҳаи мазкур пешкаш намуда, амалиёти Ҳукуматро тавсиф дода тавонад.

Номҳои ба мисоли “таҳсилоти миёна” “энергетика” ва ғайра ҳадафҳои Ҳукуматро дар соҳаҳои марбут инъикос наменамоянд. Баръакси он, номҳои “Баланд намудани сифати таҳсилот”, “Рушди нерӯи гидроэнергетикӣ” оид ба ҳадафҳои Ҳукумат дар соҳаҳои мазкур тасаввуроти бештар дода метавонанд.

2. Таснифгари (классификатори) барномаи бучетӣ

Таснифгари барномаи бучетӣ барои тасниф намудани барнома ва муайянсозии он дар Низоми иттилоотии идоракунии молия имконият медиҳад.

3. Оғози барнома

Дар ин банд соли оғози Барномаи бучетии мазкур қайд карда мешавад. Баъзе барномаҳои бучетӣ хусусияти доимӣ дошта метавонанд, вале Ҳукумат метавонад ҳадафҳоро дар доираи барнома иваз намояд. Масалан, дар давраи муайян Ҳукумат дар доираи барномаи “Таҳсилоти миёна мақсад мегузорад, ки кӯдакони синни мактабиро ба таҳсил фаро гирад, дар оянда, баъд аз ноил шудан ба ин мақсади худ, метавонад мақсади нав гузошта шавад, масалан, “баланд намудани сифати таълим”. Дар ҳолатҳои муайян фаъолият дар ин самтҳо метавонад марҳилаҳои алоҳида дар доираи як барнома бошад. Дар дигар ҳолатҳо мумкин аст барномаҳои алоҳида таҳия ва амалӣ карда шаванд.

4. Номи аввалии барнома

Дар ин банд номи пештараи барномаи бучетӣ қайд карда мешавад.

Маълумот дар бораи номи фаъолият, ки солҳои пешин дар самти марбут ба барномаи мазкур амалӣ карда мешуд, пешниҳод карда мешавад.

5. Мӯҳлати пешбинишудаи ба итмом расидани барнома

Дар ин банд соли пешбинишудаи ба охир расидани татбиқи барномаи бучетӣ қайд карда мешавад.

Мӯҳлати муайяни татбиқи бисёри барномаҳо пешбинӣ карда мешавад. Татбиқи барнома ҳангоми ноил шудан ба мақсади гузошташуда ба итмом мерасад. Масалан, агар мақсади барнома 100% ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакони синни мактабӣ то соли 2020 ба нақша гирифта, иҷро карда шавад. Минбаъд, яъне аз соли 2021 Ҳукумат метавонад дар доираи Барномаи мазкур дигар мақсад муайян намояд. Масалан, баланд бардоштани сифати таҳсилот дар сатҳи таҳсилоти миёнаи умумӣ

6. Мақомоти давлатие, ки барои татбиқи барнома масъул аст

Дар ин банд номи пурраи мақомоти далатӣ, ки барои татбиқи барнома мутасаддӣ аст, пешниҳод карда мешавад.

Бояд як мақомоти давлатии масъул оид ба татбиқи барнома муқаррар карда шавад. Мутаассифона, ҳолатҳои мешаванд, ки ин ғайриимкон буда, дар доираи як барнома ҳамкориҳои якҷанд сохторҳои давлатӣ зарурат дорад. Дар марҳилаи аввали

чорӣ намудани барномасозии бучетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтар аст, ки барномаҳо аз ҷониби як вазорат ё идора ба нақша гирифта шаванд. Бо мурури замон ва рушди низомҳои барномасозии бучетӣ ва маъмури таҳияҳои Барномаҳои калон имконпазир мешавад, ки дар татбиқи онҳо якҷанд вазорату идораҳо ҷалб карда мешаванд.

7. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ (аз руи сатҳи ҳокимият) мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои бучетӣ, ки барои татбиқи барнома ҷалб карда мешаванд.

Дар ин банд, номгӯи мақомоти ҳокимияти давлатӣ (аз руи сатҳи ҳокимият) мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои бучетӣ, ки барои татбиқи барнома ҷалб мешаванд инъикос карда мешавад.

Дар раванди татбиқи як барнома мумкин аст, миқдори зиёди муассисаҳои бучетӣ иштирок намоянд. (масалан дар татбиқи барномаи таҳсилоти миёнаи умумӣ чанд ҳазор муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, зертобеъ ҳам ҷумҳуриявӣ ва ҳам маҳалӣ ҷалб карда мешаванд). Дар чунин ҳолат ахбороти миқдории ҷамбасти муассисаҳо, зертобеи ҳар як сатҳи ҳокимияти давлатӣ. (мисол, 2500 МГУ, 600 колеч, 400 литсей ва ғ.) зертобеи ҳокимияти маҳали 25 мактабҳои умумии, 6 колеч, 10 лисей. Вале, агар миқдори иштирокчиён на чандон зиёд бошад, номгӯи пурра пешниҳод карда мешавад (бо ишораи мансубияти идоравии онҳо).

8. Мундариҷаи барномаи бучетӣ

8.1 Ҳадафи барномаи бучетӣ

Дар ин банд нишондодҳои ченшавандаи ҳадафи барнома бояд пешниҳод карда шаванд. Инчунин, ном, сана ва рамзҳои асосии ҳуҷҷати тасдиқкунандаи он.

Ҳадафи барномаҳои бучетӣ бо ҳамбастагӣ бо Барномаи давлатӣ, ки асоси таҳияи барномаи бучетӣ буда, барои ноилшавии ҳадафи он равона шудааст, дарҷ карда мешавад. Таҳлили муҳтасари ҳолати кунунӣ пешниҳод мешавад. Таҳлили муфассал дар маълумотнома ҳамчун замима ба ҳуҷҷати мазкур пешниҳод мешавад.

8.2 Асоси ҳуқуқии барномаи бучетӣ

Дар ин банд қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки заминаи барномаи бучетиро таъмин менамоянд пешниҳод карда мешаванд.

Бояд маълумоти дақиқ дар бораи заминаи ҳуқуқӣ бо нишондоди банд ва моддаи ҳуҷҷати меъёри пешниҳод карда шавад.

8.3 Салоҳияти мақомоти давлатӣ, ки масъулини татбиқи барномаи мазкур аст.

Дар ин банд доираи салоҳияти масъулини барнома бо нишондодаи заминаи ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад. Маълумоте бояд пешниҳод карда шавад, ки хонанда дар бораи вазифа ва уҳдадорихои мақомоти давлатӣ тасаввуроти аниқ пайдо намояд.

8.3-а. Салоҳияти мақомоти давлатӣ – иҷрокунандагони барномаи бучети

Дар ҳолате, ки амалинамоии барномаи бучетӣ аз ҷониби якҷанд сохторҳои давлатӣ, инчунин мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда шавад, уҳдадорӣ ҳар як иҷрокунандаи барномаи бучетӣ нишон дода мешавад.

8.4 Манфиатгирандагони барнома (банафисарон)

Дар ин банд гурӯҳи аъзоёни ҷомеа, ки аз дастовардҳои хизматрасонии барномаи мазкур истифода мебаранд ифода карда мешаванд. Беҳтар мешавад агар доираи манфиатгирандагон аниқ ва муайян ифода шавад. Мисол:

➤ Агар бо мақсади дастгирии соҳаи пахтапарварӣ дастгирии молиявӣ хоҷагҳои деҳқонӣ дар назар гирифта шавад, пас манфиатгирандагон бояд ҳамчун “хоҷагидороне, ки пахта парвариш менамоянд” бояд ифода шаванд, на балки “хоҷагидорон”

➤ Агар дар доираи барномаи таҳсилоти олии касбӣ давлат барои донишҷуёне, ки дар доираи фармоиши давлатӣ таҳсил менамоянд хизматрасонии муайянеро пешниҳод намояд, пас бенефисиарони барнома “донишҷуёни аз ҳисоби давлат таҳсилкунанда” муайян карда мешаванд.

8.5 Хизматрасонӣ ба манфиатгирандагон

Дар ин банд маълумот дар бораи хизматрасонии муайян пешниҳод карда мешавад.

8.6 Вазифаҳои барномаи бучетӣ дар алоқамандӣ бо барномаҳои давлатӣ

Дар ин банд маълумот оди ба ҳадафҳое, ки дар барномаҳои давлатии рушди соҳаи дахлдор муқаррар шудаанд, масъалаҳои мавҷудаи ҳалталаб ва роҳҳои ҳалли онҳо дар доираи барномаи мазкур ифода карда мешаванд. Маълумоти умумӣ қобили қабул шуморида намешавад.

8.7 Сохтори барномаи бучетӣ

Дар ин банд тавсифи пурраи барнома пешниҳод мегардад.

Хусусан маълумот дар бораи намудҳои хизматрасонии давлатӣ дар доираи барнома пешниҳод мегардад. Давлат метавонад хизматрасонии муассисаҳои бучетиро маблағгузори намояд, ё ин ки хизматрасонии пешбинишударо аз ташкилотҳои ғайритиҷоратии давлатӣ ё хусусӣ харидорӣ намояд. Ҳукумат метавонад трансферту субсидияҳо ҷудо намояд ва ё хизмати хусусияти асосидоштаро амалӣ намояд (таъмири асосӣ ва сохтмони асосӣ).

Дар бисёр маврид номи хизматрасонӣ ба номи моддаҳои алоҳидаи гурӯҳбандии иқтисодӣ шабоҳат доранд. Вале бояд намуди хизмат муайян карда шавад. Масалан харидории мол ва ё хизматрасонӣ барои ҷомеа ва ё гурӯҳи алоҳидаи он, пешкаши субсидияҳо ба гурӯҳи алоҳидаи одамон (барои руйпуш намудани фарқияти арзиши истехсолот ва нархҳои муқаррашудаи давлатӣ), ёрии молиявии бебозгашт ба гурӯҳи алоҳидаи одамон. (масалан донишҷуён, нафақахӯрон ва ғ.)

8.8 Гурӯҳбандии барномавӣ

Дар ин банд гурӯҳбандии зербаномаро пешниҳод мешавад ва саҳми онҳо барои ноилшавӣ ба ҳадафи гузошташуда ифода меёбад.

8.9 Усули татбиқи барнома

Тавсифи усули татбиқи барнома, яъне бо кадом роҳ амалӣ мегардад, тавассути кадом ташкилоту муассисаҳо (хусусӣ, давлатӣ, ҳамгироии давлативу хусусӣ), намуд ва усули харид, дигар ахборот, ки усули амалисозии барномаро ошкор менамояд.

9. Нишондиҳандаҳои ченакии барнома

9.1 Натиҷаи ниҳой, мӯҳлати (давраи) баҳодихӣ, мақомоти баҳодиханда.

Дар ин банд номгӯи нишондиҳандаҳои натиҷа ва ченаки онҳо дарҷ мешавад.

Нишондиҳандаҳои ченшаванда, ки мақомоти давлатии масъул ба ноилшавии онҳо тавассути барномаи мазкур ва дар мӯҳлати муайяншуда талош меварзад.

Баъзан барномаҳо метавонанд дорои якчанд индикатори натиҷаи ниҳой бошанд.

Давраи пешниҳод ва ҷамъоварии маълумот барои баҳодихӣ пешбинӣ мешавад.

Оид ба бисёри нишондиҳандаҳои мақомоти дахлдор ҳисобот ва ё маълумоти солона пешниҳод менамоянд. Баъзан маълумотҳо дар ҳисоботу ахбороти семоҳа пешкаш мешаванд.

Сарчашмаи маълумот, ки дар асоси он баҳодихӣ ва таҳлил гузаронида мешавад низ ифода мегардад. Баъзан маълумоти муҳим тавассути Агентии омор

санчида мешаванд. Дигар нишондиҳанда тавассути ҳисоботу ахбороти маъмуриву соҳавӣ ба даст оварда мешаванд.

9.2 Натиҷаҳои мустақим, даврият ва мақомоти масъули иҷроқунанда

Натиҷаҳои мустақим ва ченаки онҳо, ки мақомоти татбиққунандаи барнома бояд то охири соли молиявӣ бояд ноил шавад.

Номгӯи нишондиҳандаҳои мустақим ва ченаки онҳо дарҷ карда мешаванд.

Тавассути нишондиҳандаҳои мустақим мақомоти масъули татбиққунандаи барнома барои ноилшавии ҳадафҳои дар наздаш гузошташуда талош меварзад. Натиҷаҳои мустақим барои давраи ояндаи нақшавӣ (соли молиявӣ) пешбинӣ карда мешаванд.

Барномаҳо метавонанд дорои як ё якчанд натиҷаи мустақим бошанд ва давраи пешниҳоди онҳо бояд муқаррар карда шуда бошад.

Мақомоти давлатӣ оид ба ин нишондиҳандаҳо бояд ҳисоботи даврӣ аз тақсимқунандагон ва гирандагони маблағҳои бучетӣ талаб намоянд.

10. Нишондиҳандаҳои молиявӣ барнома

Дар ин банд бучети барнома барои соли нақшавӣ пешниҳод мешавад бо тақсимооти барои амали намудани иҷроқунандаи барномаҳо ва шарҳу эзоҳи мухтасар оид ба ҳисоби арзиш ва воситаҳои молиявӣ пешниҳод мешавад.

11. Маълумотномаҳо

Дар ин банд маълумотномаҳое, ки дар бораи барнома фаҳмиши пурра пешниҳод менамояд замима мешаванд.

II. Шиносномаи барномаи бучетӣ

1. Тавсифи мухтасари барнома/зербарномаи бучетӣ	
Соҳа/бахш	
Барнома/зербарнома	<i>Номи пурра ва дақиқи барнома.</i>
Рамзи барнома	<i>Рамзе, ки барномаро дар НИИМ мушаххас ва муайян менамояд.</i>
ТАМБ (рамз, ном)	<i>Мақомоти масъули татбиққунандаи барнома.</i>
Номгӯи иҷроқунандагони барномаи бучет (рамза ва ном)	<i>Ном ва рамзи муассисаҳои давлатии бучетӣ, муассисаҳои давлатӣ ва зерсохторҳои давлаи, ки дар татбиқи барнома шитирок менамоянд ва иҷроқунандаи вазифаҳои онанд.</i>
2. Мундариҷаи барномаи бучетӣ	
Мақсади барнома	<i>Дар ин банд нишондиҳандаҳои ченишаванди барнома, рақам ва санаи қабули ҳуҷҷати тасдиққунанда ифода меёбад.</i>
Заминаи қонунӣ ва меъёрии ҳуқуқӣ	<i>Номгӯи қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқӣ, ки заминагузори барномаи мазкур мебошанд. (ном, модда, банд)</i>

Манфиатгирандагони барнома	<i>Гурӯҳ ва қишири ҷомеа, ки аз хизматрасони барнома манфиат мегиранд.</i>				
Тавсифи барнома/зербарнома	<i>Дар банди мазкур дар бораи хизматрасони (ҳо)и алоҳида пешкаш мешавад.</i>				
Вазифаҳои барнома/зербарномаи бучетӣ	<i>Маълумот дар бораи мақсад, масъалаҳои ҳалталаб, роҳҳои ҳалли онҳо.</i>				
Сохтори барномаи бучетӣ	<i>Маълумоти пурра оиди намуди хизматрасонӣ.</i>				
Усули татбиқи барнома	<i>Тавсифи пурраи роҳҳои амалишавии барнома, тавассути кадом ташиклоту муассисаҳо.</i>				
3. Нишондиҳандаҳои барномаи бучетӣ					
Нишондиҳандаҳои ниҳой	<i>Номгӯи нишондиҳандаҳои натиҷаи ниҳой, ченак, давра ва мақомоти масули баҳодихӣ</i>				
Нишондиҳандаҳои мустақим	<i>Номгӯи нишондиҳандаҳои натиҷаи мустақим, ченак, давра ва мақомоти масули баҳодихӣ.</i>				
4. Индикатори натиҷаи мустақим					
Номгу	Нишондиҳандаҳо				
	2016 г. (воқеӣ)	2017 г. (нақша)	дурнамо		
			2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Индикатори натиҷаи мустақим, индикатори захира, омилҳои харочот ва меъёрҳо					
Индикатори 1					
Индикатори 2					
Индикатори 3					
<i>Агар лозим бошад, сатр илова мешавад</i>					

5.10. Нишондиҳандаҳои молиявӣ барнома

Буҷети барнома ва тафсири мухтасари асосноккунӣ ва фарзияҳои дар рафти ҳисоб истифодашуда.

Харочоти заминавӣ (ҳазор сомонӣ)	2016 г. (воқеъ)	2017 г. (нақша)	дурнамо		
			2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Харочоти барномаҳо барномаҳо ҳамагӣ					
Аз ҷумла, моддаҳои ГИБ:					
21 Музди меҳнат ва маблағчудокуниҳои андозӣ					
22 Харочоти мол ва хизматрасонӣ					
24 Харочот барои кумақпулиҳо субсидий					
27 Харочоти дигар					
28 амалиётҳо бо дороиҳо ва уҳдадорӣҳо					
Харочоти барномави бо иҷрокунандагони барномаҳо Иҷрокунадаи 1 Иҷрокунадаи 2					
<i>Агар лозим бошад, сатр илова мешавад</i>					